

## Тақризи

муқарризи ғайрирасмӣ дотсент Матробиён С.Қ. ба автореферати диссертатсияи Муминова Сафарбегим Баҳриевна дар мавзуи «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабони водии Вахон» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02. 01 – забони тоҷикӣ

Рисолаи номзадии Муминова Сафарбегим Баҳриевна ба таҳқиқи яке аз гӯйишвораҳои забони тоҷикӣ, ки дар водии дурдасти Вахони ноҳияи Ишкошим мустаъмал аст, баҳшида шудааст.

Вахон водиест, ки дар ду қисмати дарёи Панҷ воқеъ гаштааст. Сокинони ин водӣ бо ду забон – вахонӣ ва тоҷикӣ гуфтугӯ мекунанд. Аз қадим боз мардумони гуногунзабони кӯҳистони Бадаҳшон байни ҳам бо лаҳҷаи маҳсуси тоҷикӣ гуфтугӯ мекунанд, ки дар эроншиносии муосир «форсии байнипомирӣ» номида шудааст. Дар баъзе аз деҳоти ноҳияи Ишкошим, ки Вахон ҷузъе аз он аст, бо лаҳҷаҳои гуногуни тоҷикӣ такаллум мекунанд, ки дар лаҳҷашиносии тоҷик онро лаҳҷаи бадаҳшонӣ номида, ба гурӯҳи шеваҳои ҷанубии забони тоҷикӣ мансуб доистаанд. Лаҳҷаи бадаҳшонии звони тоҷикӣ яксон набуда, аз лиҳози хусусиятҳои диалектологӣ ба гӯишҳои Форон, Нуд ва Вахон тақсим мешаванд. Доир ба ин гӯйиши тоҷикзабони водии Вахон маълумотҳои муҳтасар дар корҳои илмии шарқшиносон А.З.Розенфелд, И.М.Стеблин-Каменский ва дигарон дида мешавад, вале ба таври бояду шояд ҳанӯз омӯхта нашудааст. Ҳаминро қайд бояд кард, ки гӯйиши мазкур вожаҳоеро дар худ нигоҳ доштааст, ки дар забонҳои тоҷикию форсӣ қайҳо ба қатори калимаҳои архаистӣ ворид шудаанд ва маънои он калимаҳоро танҳо метавон аз фарҳангҳои қадима дарёфт кард. Аз ин рӯ, интихоби мавзӯъ дуруст буда, дорои аҳамияти илмӣ мебошад.

Рисола аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат буда, дар муқаддима доир ба муҳиммияти мавзуи рисола, дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, усул ва методи таҳқиқ, навоварии илмӣ рисола ва саҳми шаҳсии муҳаққиқ, аҳамияти назарияиӣ ва амалии мавзӯъ ва манбаъҳои илмӣ маълумот дода шудааст.

Боби аввали рисола «Таркиби лугавии лаҳҷаи тоҷикзабони водии Вахон», ки аз се фасл таркиб ёфтааст, доир ба калимаҳои умумитоҷикӣ, дилектизмҳои лексикӣ иттилоъ дода, дар баҳшҳои он доир ба диалектизмҳои лексикии пурра ва нопурра маълумот медиҳад. Дар фасли сеюми боби мазкур үнсурҳои классикӣ дар лаҳҷаи тоҷикзабони водии Вахон мавриди таҳлил қарор гирифтаанд.

Дар боби дигари рисола «Таснифоти маъноиву мавзуии лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабони водии Вахон», ки аз ду фасл ташкил ёфтааст,

муаллифи рисола вожаҳои лексикиро ба ашёй ва гайриашёй чудо намуда, дар навбати худ онҳоро аз рӯи мавзуъ тасниф намудааст. Дар фасли дуюми боби мазкур муаллифи диссертатсия аломатҳо ва амалу ҳолатҳои доираи вожагони лаҳҷаи мазкурро тафсир кардааст.

Боби охири диссертатсия «Калимаҳои иқтибосӣ дар лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон» номгузорӣ шуда, аз ҳафт фасл ва зерфаслҳо ташкил шудааст. Дар ин боброҳои ҳазмшавии фонетикий, грамматикий ва лексикии калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркӣ-муғулӣ, русӣ-аврупойӣ, инчунин, вазъи вожаҳои иқтибосӣ Фаз назари овозӣ, маънӣ ва грамматикий таҳлил шудаанд. Фасли панҷуми боби мазкурро муаллифи диссертатсия маҳз ба истифодаи муштарак ва иқтибосшавии унсурҳои лексикий аз забонҳои бадаҳшонӣ (помирӣ), хусусан забони вахонӣ баҳшида, дар фаслҳои баъдина иқтибосшавии калимаҳо аз забонҳои дарӣ, пушту ва яғнобӣ дар лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон мавриди таҳлил қарор гирнифтааст.

Дар қисмати хулосаи рисола муаллиф ба таври мушаххас ва фишурда натиҷаи илмию амалии тадқиқотро дар 13 банд ҷамъбаст кардааст.

Дар баробари дастовардҳо дар автореферати диссертатсия чанд камбуду норасоиҳое ба назар расиданд, ки ба назари мо дар оянда барои беҳбудии қайфияти таҳқиқ ва афзудани арзиши илмию амалии рисола аз манфиат холӣ наҳоҳад буд. Аз ҷумла:

1. Хуб мешуд, агар дар номи рисола дар ҷойи калимаи «лаҳҷа» вожаи «гӯйиш» истифода мешуд, зоро дар асоси тақсимоти шевашиносии тоҷик шеваи ҷанубӣ, лаҳҷаи бадаҳшонӣ, гӯйиши вахонии забони тоҷикий маҳсуб меёбад.

2. Аз забонҳои пушту ва яғнобӣ бевосита иқтибос шудани калимаҳо (автореф. саҳ. 19-20) ба гӯйиши тоҷикони Вахон касро дар шубҳа мемонад. Азбаски забонҳои яғнобӣ ва пушту низ ба гурӯҳи забонҳои шарқии эронӣ доҳил мешаванд, мавҷудияти ин вожаҳо дар забонҳои бадаҳшонӣ (помирӣ), аз он ҷумла вахонӣ, ки дар робитаи бисёр зич бо гӯйиши тоҷикзабони Вахон қарор дорад, шубҳае нест. Аз ин рӯ, шояд ин вожаҳо тавассути забонҳои дарӣ ва забони вахонӣ ба гӯйиши мазкур ворид шудаанд.

3. Хуб мешуд, агар барои дарки масъала иҳтисораҳои дар қисмати русии автореферат истифодашуда, дар охир оварда мешуданд (саҳ. 47: ГТВ, ЯД, ЯЯ)

Новобаста аз камбудиҳои зикргардида, рисолаи номзадии Муминова Сафарбегим Бахриевна дар мавзуи «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Вахон» кори илмии баанҷомрасидаест, ки ба талаботи Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки барои

дарёфти дарацаҳои илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – забони тоҷикӣ пешниҳод гардидааст, ҷавобгӯ мебошад.

Фишурдаи диссертатсия ва мақолаҳои илмии интишорнамудаи муаллифи он ба ҳадди кофӣ муҳтавои диссертатсияи номзадиро инъикос намудаанд. Дастгоҳи илмии рисола ба меъёрҳои рисолаҳои номзадӣ ҷавоб дода метавонад. Дар маҷмуъ аз ошнӣ ба рисолаи номзадии Муминова Сафарбегим Баҳриевна дар мавзуи «Лексикаи лаҳҷаи тоҷикзабонони водии Ваҳон» бармеояд, ки муаллифи он ҳамчун муҳаққиқи хубе ба камол расида, ба дастовардҳои забоншиносии муосир хуб ошност, аз маводи забонӣ хуб истифода мебарад ва фикру андешаҳои илмии худро бо далелу бурҷон ба таври зарурӣ асоснок карда метавонад. Бинобар ин, мавсуф ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ аз рӯи ихтисоси 10.02.01 – забони тоҷикӣ сазовор мебошад.

Такриздиҳанда:

номзади илмҳои филологӣ, дотсент,  
вакили Маҷлиси намояндагони  
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон

  
Матробиён Саодатшо  
Қосимзода

13.09.2023

Нишонӣ: 734019, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 42

E-mail: [s.matrobov@mail.ru](mailto:s.matrobov@mail.ru)

Тел: (+992) 93 508 71 38

Имзои С.Қ.Матробиёнро тасдиқ мекунам:

Мудири шуъбаи кадрҳо ва коргузории маҳсуси

Дастгоҳи Маҷлиси намояндагони

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон



Сафарзода Файзалий

«13» сентябри соли 2023